

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 02.08.2019 №137

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставели 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1660/1-742	Маҷмааи давлатии “Қасри Миллат”-и ДИПҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои ҳоҷагидорӣ	Номгӯӣ	42	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1661/1-743	Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои техникӣ, ҳоҷагидорӣ ва конселярӣ	Номгӯӣ	42	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1662/1-744	Раёсати молиявӣ-иқтисодии ВҚД ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯӣ	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1666/1-745	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Шакар	Кг	170000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1667/1-746	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Намаки ошӣ	Кг	60000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1668/1-747	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Чойи сиёҳ	Кг	5500	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1669/1-748	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Гӯшти гӯсфанд	Кг	50000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1670/1-749	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Гӯшти гӯсфанд	Кг	100000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1671/1-750	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Орди навъи яқум	Кг	1110000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1672/1-751	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводи хӯрока	Номгӯй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

1663/2-530	Шуъбаи маорифи н. И.Сомонӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Таҷҳизот барои истироҳатгоҳи Шарора	Номгӯй	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1664/9-277	МД “Беморхонаи ҷумҳуриявии клиникаи бемориҳои равонӣ”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Лавозимотҳои тиббӣ	Номгӯй	17	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1665/9-278	МД “Маркази ҷумҳуриявии клиникаи бемориҳои дил”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Лавозимотҳои тиббӣ	Номгӯй	52	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
347/17-157	МД Махсусгардонидашудаи нақлиёти тиббии Раёсати тандурустӣ	227-66-04	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯй	150	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
348/17-158	МД “Маркази пешгирӣ ва мубориза бар зидди вируси норасоии масунияти одам (ВНМО)-и ш. Душанбе”	227-66-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ ва мебел	Номгӯй	16	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
333/17-148	МД “Маркази саломатии шахрии №8”	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои техникӣ ва мебел	Номгӯй	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
363/48-3	Вазорати энергетика ва захираҳои об	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагӣ ва конселярӣ	Номгӯй	16	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
362/48-2	Вазорати энергетика ва захираҳои об	227-66-04	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

364/48-4	Вазорати энергетика ва захираҳои об	227-66-04	Хариди электронӣ	Барномаҳои компютерӣ	Номгӯй	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
346/17-156	МД Махсусгардонидашудаи нақлиёти тиббии Раёсати тандурустӣ	227-66-04	Хариди электронӣ	Сӯзишвории дизелӣ Сӯзишвории бензин	Литр	17560 38250	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
365/41-15	Бонки миллии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Техника ва қолин	Номгӯй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғаи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғаи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.